

СУХАНРОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ДАР ЧОРАБИНИИ ТАНТАНАВӢ БА ИФТИХОРИ 26-СОЛАГИИ ТАҶСИСЁБИИ ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ҶУМҲУРИЙ

(Аввалаш дар саҳ. 1)

Ҳамчунин, ба сохтору мақомоти даҳлдор зарур аст, ки дар доираи таҳияи Нақшаш мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мачмӯи тадбирҳоро доир ба вазифаҳои мудофиаи аҳолӣ, ҳифзи иқтиодиёт, Қувваҳои Мусаллаҳ ва дигар сохторҳои ҳарбӣ, тартиби иҷрои онҳо ва истифодаи самараноки захираҳои муддиву техникии ҷудошавандагӣ мӯайян намоянд.

Бо мақсади таъмини амнияти устувор, пешгирий кардан хатарҳои торафт ағзояндаи терроризму экстремизму муддиву техникии ҷудошавандагӣ мӯайян намоянд. Барои ин мақсади таъмини амнияти ҳамкори сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки метавонад ба амнияти қишвари мӯайян муддиву техникии ҷудошавандагӣ мӯайян намоянд.

Дар робита ба ин масъала, бори дигар изҳор менамоям, ки Тоҷикистон саъю талоши Ҳукумати Афғонистони дӯсту ҳамсояи худ ва ҷомеаи ҷаҳонро ҷиҳати роҳандозӣ кардан раванди сулҳ, ба эътидол оварданни вазъи сиёсиву низомӣ ва таъмин намудани рушди иқтиодиўи иҷтимоии давлатҳо арзёбӣ мегарданд.

Илова бар ин, хотирнишон месозам, ки мо ҷонибдори субитқадами сулҳу оромӣ дар саҳроа ва ҳалли ҳама гуна муҳолифату низоҳо бо роҳи осоишта ҳастем.

Чунонки мушоҳид мекунем, вазъи ҷаҳони мусоир бар асари қӯшишҳои азnavatқисимkunии дунё ва дар ин замана шиддати гирифтани барҳӯрҳои геосиёсиву геоиқтиодӣ ва мусаллаҳшавии бошитоб рӯз то рӯз печидаву пешгӯинашавандагӣ мӯайян намоянд.

Тавре дар Паёми худ ба Маҷлиси Олий изҳор доштам, имрӯз баъзе сиёсатмадорону коршиносон ҳатто доир ба ҳатари ҷанги сеноми ҷаҳон ҳарф мезанд.

Бо вуҷуди ҷораҳои аз ҷониби давлатҳо дар самти мубориза ба терроризму экстремизму андешидашавандагӣ ғаъъл гардидани ғурӯҳҳои ҷинояткор ва созмонҳои террористӣ гувоҳӣ равшани вазъи мураккаби сайёра мебошад.

Тайи солҳои охир зиёда аз 100 давлати дунё ҳадафи ҳамлаҳои террористӣ ва амалҳои экстремистӣ қарор гирифта, шумораи ҳалокшудагон бар асари ҷунин аъмоли ҳаробиовар ба садҳо ҳазор нафар ва зарари муддии он ба садҳо миллиард доллар расидаст.

Равандҳои мусоир ҳарбиву сиёсии минтақа ва ҷаҳон собит месозанд, ки сўйистифодаи аз терроризму ва идеологияи ҳуҷнатомези ифратгарӣ, қӯшишҳои сиёсисозии дини ислом ҳамчун бузургтарин ҳатар ба таъмини амният, соҳти конституционӣ, дунъияти, сулҳу субот ва рушди иқтиодиўи иҷтимоии давлатҳо арзёбӣ мегарданд.

Ба ҳайати ғурӯҳҳои экстремистиву террористӣ шомил гардидани баъзе ҳаҷрвандони мӯа ба задухӯрҳои ҳуҷнин дар минтақаҳои дарғир ҷалб гардидани онҳо боиси ҳигаронии ҷиддӣ мебошад. Аслан, тавре ки ман борҳо таъқид кардаам, қӯшиши сиёсӣ ҳарбии мусаллаҳи ислом расидаст.

Лекин дар миёни саҳроа, мутаассифона, доираҳои муддият тайи ҳаҷсолаҳои охир тавасути сиёсӣ соҳтани дини сулҳҳои ислом ҳоҷаҳои ғарзандагон ҳудро амалий гардонид, ҷандин қишинварҳои дунё, аз ҷумла мамлакатҳои дар гузашта оромро ба вартаи ҷангу ҳуҷрезии ҳаҷшатнок ва ҳатто нобудии низоми давлатдорӣ расонида истодаанд.

Дар ин раванд, мағҳумҳои "радикализми исломӣ" ва "экстреми-

змузму терроризму динӣ"-ро таҳо ба номи дини мубини мардуни мусулмон мансуб медонанд.

Ба ин дар ҳолест, ки ислом табииатан ва моҳиятанд ҷаҳонбии сулҳу салоҳ мебошад ва бо ҳуҷнату зӯроварӣ, ҷангу ҳуҷрезӣ ва терроризму экстремизму умумiate надорад.

Мо ин масъалаҳои мӯхимро дар ҷараёни пешбурии ҳарбии ғаҳмондадӣ ва ҷордии ҳуҷнини ҳамеша дар назар дошта бошем.

Ба мардум, ҳусусан, ба наурасону ҷавонон бояд дақиқ ғаҳмонем, ки бозичаи дасти дигарон ва иҷроқунанди иродан доираҳои ғарзандагон ҳаҷжаванд.

Воқеяят ва вазъи ҷаҳони мусоир ҳизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ моро водор мекунад, ки аз пештара дида, зирау ҳуҷёр бошанд, омодагии ҷангро ҳамеша дар сатҳи зарурӣ нигоҳ доранд ва қодир бояд ҳаҷжаванд, ки мувофиқи вазъият амал карда тавонанд.

Бори дигар хотирнишон месозам, ки асоси мувофақияти дар Қувваҳои Мусаллаҳ тарбияи ҳарбиву ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳи ҳарбии мусаллаҳ мөнанд.

Бо вуҷуди он, ки қӯшишҳои аз байн бурдани давлату миллиати муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Имрӯз ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Бо дарназардошти, он ки сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ қишинвар асосан аз ҷавонон ибо-

рат аст, тарбияи ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Бо ин мақсад ҳамаҷониба омӯхтани таъриҳи ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Ҳаҷрвандони ҳарбии мусаллаҳи ҳарбии ғаҳмондадӣ ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Роҳбарони ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Ҳар як афсар бо одобу аҳлоқ, қобилияти таҳкилотчию маданияти ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Роҳбарони ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Тарбияи ҳарбиву ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳаммулгаро, фарҳангиву тамаддунсоз ва ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Бо ҳаҷрвандони муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳамmuлgarо, фарҳангivу tamadduнsоз ва ҳаҷrвандonи muddii ҳamoni ҷadimtarinи duneso таъriҳan мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Ҳозирини мұхтаралар!

Тавре ки дар Паёми навбати худ ба Маҷлиси Олий изброз доштам, мо ба Қувваҳои Мусаллаҳи қишишарон эътиимида комил дорем ведонем, ки онҳо минбаъд низ истиқполияти озодии Тоҷикистони маҳбубамон, амнияти давлат ва суботу оромии муддии ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳамmuлgarо, фарҳангivу tamadduнsоз ва ҳаҷrвандonи muddii ҳamoni ҷadimtarinи duneso таъriҳan мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Бори дигар бо итминон изҳор менамоям, ки ҳайати шахсии Қувваҳои Мусаллаҳи мо ҷашни 30-солагии истиқполияти давлатириро бо интизоми қавӣ, омодабоши доимии ҷанғӣ, рӯҳияни баланди ҳаҷrвандost ва садоқат ба касби башарафу мүқаддаси худ истиқбол мегиранд.

Мардуми шарифи Тоҷикистон ҳимояи марзу буими қишишар, дастовардҳои истиқполияти, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва вахдати миллиро бовар карда, ба шумо - фарзандони далеру шуҷои худ супоридаанд ва диппуранд, ки шумо аз ӯҳдан иҷрои ин рисолат бо сарбаландӣ мебароед.

Ман ҳамчун Сарфарондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ ба ҳар яки шумо - фарзандони гаюру далири Ватан, ба нангӯ номуси шумо, ба эҳсоси гарми ҳаҷrвандost ва азмуни итминони комил дорам.

Бори дигар мардуми шарифи қишишар, тамоми ҳизматчиёни ҳарбии ҷаҳони мусаллаҳи ҳарбии ғаҳмондадӣ ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳамmuлgarо, фарҳangivu tamadduнsоз ва ҳaҷrvandondi muddii ҳamoni ҷadimtarin diuneso таъriҳan мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Ҳар як афсар бо одобу аҳлоқ, қобилияти таҳкилотчию маданияти ҳаҷrвандonи muddii ҳamoni ҷadimtarin diuneso таъriҳan мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Сипас, ҳонандагони литсейи инноватсияни "Душанбе", ҳунармандони ансамбли "Зуҳал" ва гурӯҳи рақсии "Фарҳанз" - и донишгоҳ дар васфи Артиш, Ватан-Модар ва сарбозони афсанони шуҷои сурӯд таронаҳо сароид, ба рақсҳои мавзӯну ҷаззоб хотири иштирокчиёни ҷамъомадро шод гардониданд.

Дар хотимаи ҷамъомад мувонини ректор оид ба тарбияи Юсупови З.Р. аҳли толорро бо ин ҷашни фарҳунда саҳимони табрику муборакбод намуда, ҷавононро ба ҳаҷrvандost ҳамони ҷадимтарини дунё таъриҳан мардуми сулҳҳоҳу таҳамmuлgarо, фарҳangivu tamadduнsоз ва ҳaҷrvandondi muddii ҳamoni ҷadimtarin diuneso таъriҳan мардуми мусаллаҳ мөнанд.

Баъдан Ҳаёл Бобоев ва Зарина Юсурова аз номи Кумитай иттилоғи қасабаи донишгоҳ ба як гурӯҳ омӯзгорони кормандон тухфаҳои пулӣ тақдим намуданд.

Дар суратҳо: лаҳзаҳо аз қисми фарҳангии ҷамъомади тантанавӣ акс ёфтаанд.

МЕХРИ ВАТАНАМ ДАР ДИЛИ ҶУШОНИ МАН АСТ...



Адои ҳизмат дар сафҳои Артиши миллий на танҳо қарзи мүқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда, ҳизмати ҳарбӣ ба ҳар як ҷавонмадр ҳамчун мактаби часорату матонат, дӯстиву рафоқат ва ҳудоғоҳиву меҳанпарастӣ ҳизмат мекунад.

Ҳар низомие, ки ҳудро фарзанди Тоҷикистони озоду соҳибихтиёр медонад, набояд лаҳзае ин вазифаи бузург ва қарзи мүқаддаси ҳешро фаромӯш созад.

Эмомалӣ Раҳмон

23-юми февралы соли ҷорӣ дар тоҷори Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон ба ифтихори 26-солагии таҶСИСЁБИИ ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ҶУМҲУРИЙ ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид.

Наҳуст мувонини ректор оид ба равобити ҳориҷӣ ва масоили иҷтимоӣ, доктори илмҳои таъриҳи Бобоев Х.Б. номаи табрикотии ректори донишгоҳро ба аҳли нишаст қироат намуд.



БЕХТАРИН ҲАДЯ КИТОБ АСТ



14-уми февралы соли 2019 дар Китобхонаи илмии ДТТ бахшида ба "Рӯзи байналмилалии ҳадди китоб" мизи мудаввар дар мавзӯи "Беҳтарин ҳадя китоб аст" гузаронида шуд.

Ситора Абдумуминзода - мудири китобхона ба чорабинӣ ҳусни оғоз бахшида ҳозиринро бо ин рӯзи нек самимона табрик гуфта, қайд намуд, ки ҳамасола 14 февралро ҷомеаи ҷаҳонӣ чун Рӯзи байналмилалии ҳадди китоб, (International Book Giving Day) таҷпил мекунанд. Ба андешаи китобшиносон, Рӯзи ҳадди китоб-иде, ки на танҳо бо моҳияти ҷаҳонияш ҷашини байналмилалий гашт, балки ба он хотирест, ки ин ид пешниҳодшудаву ихтироъкардаи худи ҷомеа мебошад. Пешниҳодкунандай он як зани одии амрикоӣ - Эмми Бродмур ба ҳисоб меравад. Ин рӯро дар Тоҷикистон низ ба таври ҳамчун ҳамрасабақон, дӯстону наздикион метавонанд ҳамчун ҳадя китоби ҳуберо ба якдигар тақдим намоянд.

Сипас, муовини ректор оид ба илм ва татбиқот, доктори илмҳои техникий Абдулазиз Гаффоров доир ба ин санаи муҳим суханронӣ намуданд. Ӯ аз ҷумла изброз дошт, ки мардуми тоҷик аз қадимулайём китобхон ва аз аҳли китоб буд, ки осори гаронбахои ниёғонамон шаҳодати он аст. То имрӯз мазмуну моҳияти асарҳои ҷовидонаи бузургон ғановати маънавӣ ва аҳлоқию

тарбиявии худро нигоҳ доштанд. Китоб аст, ки мо аз панду ҳикмат, илму маърифат ва аз мактаби одамията сабак мегирим. Ба воситаи китоб савияи донишширо мажорати қасбии худро сайқал медиҳем, илмҳои замонаро аз бар мекунем ва ба тавассути он маънавиёти ҳешро бою рангин ва доираи ҷаҳонбониамонро веъсъ мегардонем. Китоб пурӯзмуттарин сарватест, ки дар шаклгирии ҳарактеру рӯҳияни одамизод мадад расонда, дар интихоби роҳи дурусти зинданӣ кӯмак менамояд, савияи дониши сиёсии инсонро баланд бардошта, дониши илмию техникиашро меафзояд. Асосгузори адабиёти пролетарий М. Горкий навишта буд: "Ҳамаи ҷиҳатҳои ҳуби ман аз китоб аст".

Асосгузори сулҳо ваҳдати милли - Пешвои миллат, муҳтади



рам Эмомалий Раҳмон дар бароади ҳуд дар ифтитоҳи китобхонаи милли қайд намуда буданд, ки: "Китоб дар радифи Модарватан арзишмандтарин ҷиз аст". Донишгоҳи технологияи Тоҷики-



стон ҳамеша баҳри амалӣ намудани дастуру супоришҳои Пешвои миллат талош меварзад ва барои донишшандӯзии донишҷӯён тадбирҳои зиёд меандешад. Бо ин мақсад ҳамасола китобхонаи илмии донишгоҳ Рӯзи бай-

идани устодону донишҷӯён мадад мерасонад. Чорабинии имрӯза ҳуд шаҳодати ин гуфтаҳо ва бâёngari он аст, ки аз китоб беҳтар ҳадяе нест.

Баъдан корманди Китобхонаи миллии Тоҷикистон Сайзабор Надиров дар мавзӯи "Рисолати китоб дар ҷомеа" мъирӯзани пурӯзмун намуда, андешаҳо яшро доир ба аҳамияти ва нақши китоб дар ҳаётӣ инсон ва пешрафти ҷомеаи мусоир баён кард.

Китобдори Китобхонаи илмии донишгоҳ Тағойгул Сайдуллоевоа дар мавзӯи "Бузургон дар васфи китоб" баромад намуда, диққати аҳли толорро аз забони барҷастатарин оlimon ва шоирону навистандагони дунё доир ба китоб ва аҳамияти он ҷалб намуд.

Дар қисми фарҳангии чорабинӣ донишҷӯён бо асбобҳои мусиқӣ ҳалқӣ якчанд суруду таронаҳро аз ашъори класискони адабиёти тоҷик пешкаши аҳли толор гардониданд.

Дар хотимаи мизи мудаввар аз ҷониби масъулини Китобхонаи илмии донишгоҳ ба ҳозирин китобчаҳои "Калиди орзӯҳо" тақдим карда шуд.

СЕМИНАРИ ОМӯзиши

20-уми февралы соли 2019 бо ташабbusи Шуъбаи тарбия ва Шурои донишҷӯёни тибқи квотаи Президентӣ таҳsilkunanda дар толори Шурои олимони донишгоҳо семинари омӯзиши дар мавзӯи "Татbiқi maҳorati roҳbari va suhanvar" барои sâykal doddani malakai suhanvari va maҳorati roҳbari doniшҷӯen guzaroniда шуд.

Дар семинар муовини ректор оид ба тарбия Юсупова З.Р., мудири бахши кор бо занону дуҳтарони донишгоҳ Раҷабова С., намояндаи Кумитаи иҷроиия Ҳизби Ҳалқии Demokrati Toҷikiстон дар ноҳияи Firdavsi 64 нафар донишҷӯёни фаъоли тибқи квотаи Президентӣ таҳsilkunanda iштиrok намуданд. Ҷамъомадро муовини ректор оид ба тарбия Юсупова З.Р. ҳусни оғоз бахшида, iштиrokchiёni seminârro xâriamaqdâm guft. Сипас, муовини Raисi Kumitaи iҷroiia ҲХДТ дар ноҳияи Firdavsi Ubaidullo Kurbonov ва мудири bахши kor бо занону дуҳtaronи doniшgoҳ Raҷabova S. suhanroni namudand.



Дар семинар-тренинги омӯзиши ҳабарнигори сектори барномаҳои таълими телевизиони "Maъrifat"-и doniшgoҳ Mâysara Tilloeva dar mawzӯi "Rovij-nattak-baranda", kotibiy shuъbaи kor bo ҷavononи doniшgoҳ давlati tibqii Toҷikiстон ba nomi A. Sino Boboҷon Safraraliев dар mawzӯi "Naқshi ҷavonon dar partav siёsatи xiradmandonai Aсосгузори sulҳo vaҳdati milliy - Peshvoi millat muҳtaram Emomaliy Raҳmon", sohibkorri muvaafaқ ва direktori maktab-kudakistoni "Nuri Irfon" Muşarrafha Zieeva dар mawzӯi "Naқshi зан dar ҷomea", sarдорi markazi rušdi kassiyat va innovatsiya DTT Muzaffar Xolikov dар mawzӯi "Menegcher va Lider", roҳbari Shurоi doniшҷӯёni tibқi kвotaи Prезидентӣ tаҳsilkunanda Шарifchon Alimardonov mārӯzaҳоi purmazmun namudand.

Қайд карда шуд, ки баргузории ҷунун семinaрҳо bамavrid va muғid буда, dар боз ҳам vеъsъ гардиданi ҷaҳonbinii doniшҷӯen, tarbiyai vatanast, ҳudzinoсию ҳudzogohi milliy va ҳifzi daстovardҳoi istiqloiliyati kishwar musoидat menamoyand.

Ш. Алимардонов, roҳbari Shurоi doniшҷӯen tibқi kвotaи Prезидентӣ tаҳsilkunanda DTT

ОМӯзиш ва Шарҳу тавзehi паёми пешвои миллат

11-уми февралы соли 2019 дар Doniшgoҳi tehnologiyi Toҷikiстон voxӯrii ustodoni kaferedan fanxoi humonitarӣ Kurbon Vosеъ va Isomiddin Sharifov bo omӯzgironu doniшҷӯen doir ba Paēmi navbatii Prезidenti Ҷumhuri Toҷikiстон muхtaram Emomaliy Raҳmon ba Mačpisi Olii Ҷumhuri Toҷikiстон barguzor gardid.

Caраввал Xâel Boboev - muovinu rector oid ba rabobiti xoriyi va masoili iҷtimoi suhanroni karda, қайд namud, kи az ҷonibi Peshvoi muazzami millat dar paēmi imsolxa eъlon garididan solixi 2019-2021 "Solxoi rušdi deҳot, sâyehx va xunahraxoi marдумi" baroи rušdi deҳot, dubora eҳx garididan xunahraxoi marдумi va ҷalbi beshtar sâyehon ba kishvari biҳishotosaymon

zaminai nav faroҳam meovaрад. Baъdan professor Kurbon Vosеъ va Isomiddin Sharifov baromad namuda, nuktaҳoi aсосии Paēmi Peshvoi muazzami millat bando ба band ba tavr shabu rӯz mehnat kune, vatananomro obod sozem va shukronai sarzamini biҳishotosaymon.

Ф. Табаров, мудири шуъбаи kor bo ҷavonon va varzi

tovardҳoi даврони Istiqpoliati давлатi Ҷumhuri Toҷikiстон va saҳmi Aсосguзорi sulҳo vaҳdati milliy-Peshvoi millat muҳtaram Emomaliy Raҳmon, "Saҳmi Peshvoi muazzami millat dар rушdu numuiy Vatanai maҳbubamон-Toҷikiстон", "Toҷikiстон makoni beҳtarin sâyru sâyehat", "Toҷikiстон-mahzani taъrihi va merosi boyi қadima", "Diёri meҳmonnavozam Toҷikiстон" bakhshida shuda budand.



ОЯНДАИ ДУРАХШОН АЗ ИМРӯЗ САРЧАШМА МЕГИРАД

Дар tolori Shurоi olimoni doniшgoҳ bakhshida ba "Solxoi rušdi deҳot, sâyehx va xunahraxoi marдумi" konferensiya amaliy dar mawzӯi "Oяндаи durahshon az imrӯz sarxashma megirad" bo iшtirok doniшҷӯёni tibқi kвotaи prezidenti tаҳsilkunanda guzaroniда shud.

Konferensiya muovinu rector oid ba tarbия Zarina Yusupova ҳusni oғoz bakhshida, az nomi raёsati doniшgoҳ mehnatonaҳo xâriamaqdâm guft.

Сипас, namояnдаi Kumitaи kor bo ҷavonon va varziши nazdi Ҳukumatи Ҷumhuri Toҷikiстон Raҳmonzoda Shaҳzod; namoyaнdai Kumitaи rušdi sâyehxi nazdi Ҳukumatи Ҷumhuri Toҷikiстон Abdurrahim Kurbonov; Maҳmadiy Шerov, magistranti kursi 2-omni doniшgoҳi tehnologiyi Toҷikiстон; Boboҷon Safraraliев, doniшҷӯi kursi 6-umi doniшgoҳi давлатi tibqii Toҷikiстон ba nomi A. Sino; Madina Nазarova, doniшҷӯi kursi 4-umi doniшgoҳi millii Toҷikiстон; Aslam Hushvahov, doniшҷӯi kursi 4-

ТАРЗИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРХОИ ОЗМОИШИЙ ДАР ДАРСИ ФИЗИКА

Корхои озмоиший - манбайи дониш, методи таълим ва воситаи айёният мебошанд ва онҳо дар дарсҳои ташаккул додани маҳорат ва малакаҳои амалий бо мақсадҳои зайл ташкил ва гузаронида мешаванд:

а) дар хонандагон ташаккул додани маҳорати мушоҳида ва маънидод кардани ҳодисаҳо (масалан, мушоҳидаи чисмҳо, диффузия, инерсия ва гайра), чен кардани бузургихо, муайян намудани масса тавассути тарозуи фашангдор, муайян кардани зичии модда ва гайра)

б) шинос кардани хонандагон бо соҳт ва амали асбобҳо;

в) ба хонандагон омӯзонидани санчиши қонунҳо дар амал;

г) муайян кардани доимиҳои физики.

Тартиби маъмули дарси кори озмоиший:

1. **Сұхбати муқаддимавӣ.** Ин тарзи дарс бо мақсади тайёр кардани хонандагон барои бошуруна иҷро намудани кор ва санчиши дониши онҳо доир ба маъводе, ки барои гузаронидани таҷриба зарур аст, гузаронида мешавад. Дар ин сұхбати омӯзгор тарзи истифодай таҷҳизотро фаҳмонда, амали онҳоро нишон медиҳад ва диққати хонандагонро ба хатоҳо, ки рӯй доданашон аз эҳтимол дур нест ву усули бартарафа кардани онҳо, инчунин ба риояи қоидаҳои техники бехатарӣ ҷалб мекунад. Ба дарназардоши он ки хонандагони синғҳои 7-9 доир ба иҷрои корҳои озмоиший ҷандон маҳорату малакаи зарурӣ надоранд, сұхбати муқаддимавӣ ба тағсил мегузаранд, инчунин тарзи тайёр карданни ҳисобот низ фаҳмонда мешавад. Дар синғҳои 10-11 барои мустақилияти хонандагонро зиёд кардан, дар сұхбати муқаддимавӣ танҳо мақсади корро шарҳ дода, иҷрои онро ба худи онҳо voguzoштан лозим аст.

2. Ханоми сұхбати муқадди-

мавӣ таҷҳизот бояд рӯи мизи хонандагон бошад, зеро дар идомаи сұхбат хонандагон нишондодро, ки дар китоби дарсӣ мавҷуд аст, ба роҳбари гирифта, ба иҷрои мушоҳида ва ҷонуниҳои зарурӣ сар мекунанд.

3. Натиҷаҳои мушоҳида, озмоиши, ҷонуниҳои хонандагон дар дафтари худ қайд карда, аз рӯи он ҳисобот менависанд. Дар ҳисоботи кор аксар вақт рақам ва номи кор, таърихи иҷрои он, мақсад, баёни мухтасари назариявӣ, амали дастгоҳ ва шакли он, ҷадвали натиҷаҳо, формулаҳо, инчунин ҳисоб кардани хатоҳо ва хулосаҳо дохил карда мешаванд.

4. Санчиши ҳисобот, мухокима ва ҷамъбасти натиҷаҳои кори озмоиший, инчунин баҳогузорӣ. Ҳаноми ҷамъбаст ва баҳогузорӣ дар таҳтани синғ кори якчанд гурӯҳ (ду талаба якҷоя кор мекунанд)-ро навишта, ҳатоҳои мутлақро муайян мекунанд ва натиҷаро бо қиматҳои ҷадвалий мӯқиса намуда, аз хонандагон таклиф карда мешавад, ки ҳисоботи худро санҷида ҳатоҳои худро ёбанд.

Баҳо барои иҷрои кори озмоиший дар дафтари хонандагон ва журнали синғ гузошта мешавад. Ҳаноми баҳогузорӣ омӯзгор савияни дониши хонандагон (грамматика, математика, графикӣ, ва гайра)-ро ба эътибор мегирад.

Акунун ба таваҷҷуҳи омӯзгорони арҷоманд тарзи амали гардонаидани тавсияҳои пешниҳодшударо аз таҷрибаи кори хеш пешкаш менамоем. Таъқид мекунем, ки дарси амали як навъи дарси ҳосил кардани маҳорат ва малакаҳо буда, дар амалияни кори омӯзгорон бо номи дарси кори озмоиший маъмур аст. Ба тарпики намуна як дарси кори озмоиширо (дар синғи 7-ум) пешкаш мекунем.

Мавзӯъ: "Муайян кардани зичи ҳисми саҳт" (кори озмоиший).

Мақсади дарс: омӯхтани усули муайян кардани зичи ҳисми саҳт дар таҷриба; ташаккул додани маҳорат ва малакаҳои амалий (ҷонуниҳ, ҳисобкунӣ, мушоҳидакорӣ, муомила бо асбобҳо ва гайра); омӯхтани ҳисобкунӣ аз рӯи формула; маҳорати таҳлили натиҷаҳо, муқисакунӣ; мукаммал кардани донишҳо.

Воситаҳои айёни: асбобу таҷҳизоти лозимӣ: тарозу, санҷҳои тарозу, силиндр андозагӣ, ҳисми саҳте, ки зичи онро муайян кардан зарур аст, ресмон, ҷадвали зичи бâъзе ҳисми саҳт (ҷадвали ҳисоботи китоби дарсӣ).

Донишҳои зарурӣ: мағұмұмай ҳисми зичи модда, масса, ҳаҷм, чен кардани массаси ҳисми бо тарозу (кори озмоишии №3). Чен кардани ҳаҷми ҳисми гүногүн бо ёрии силиндр андозагӣ (кори озмоишии №1) формулаи зичӣ, воҳидҳои масса, ҳаҷм ва зичи модда.


Санчиши дониш: саволҳо барои сұхбат: Чиро зичи модда меноманд?

Зичи моддаро чӣ тавр муайян мекунанд (масалан, зичи таҳтаки ҷӯбинро)?

Зичи модда бо қадом формула ифода карда мешавад? Воҳидҳои зичӣ қадомҳоянд? Массаси ҳисми бо қадом асбоб ва чӣ тавр муайян кардан мумкин аст? Ҳаҷми ҳисми шаклашон номуайянро чӣ тавр муайян мекунанд? Воҳидҳои масса ва ҳаҷмро номбар кунед? Доностани зичи модда чӣ аҳамият дорад?

Сұхбати муқаддимавӣ: пас аз тақрори маводи барои иҷрои кори озмоиший зарур, омӯзгор проблема пешниҳод мекунад: зичи ҳисми саҳти номуайян доштаро бо ёрии силиндр андозагӣ ва тарозу чӣ тавр муайян мекунанд?

Хонандагон: ба донишҳои назариявии пештар омӯхтаашон така ҳатоҳо, чунин ҷавоб меди-



ҳанд: барои муайян кардани зичи ҳисми саҳт, масса ва ҳаҷм, онро дониста, массаро ба ҳаҷм тақсим кардан лозим аст.

Омӯзгор: массаси ҳисмиро чӣ тавр муайян мекунанд?

Хонандагон: мо дар кори озмоишии гузашта бо усули чен кардани масса шинос шуда будем. Массаро тавассути тарозу муайян мекунанд.

Омӯзгор: ҳаҷми ҳисми саҳтро чӣ тавр муайян мекунанд?

Хонандагон: дар кори лаборатории гузашта мо бо тарзи муайян кардани ҳаҷм тавассути силиндр андозагӣ шинос шуда будем. Басилинди андозагӣ обро ҳеҳт, ҳаҷми аввали обро қайд мекунем, баъдан ба дохили он ҳисми саҳти матлубро пурра гутонда, боз ҳаҷми обро қайд мекунем. Маълум мешавад, ки ҳаҷми матлуб ба фарқи ҳаҷмҳои моеъ ва ҳисми саҳту моеъ баробар аст. Пас ҳаҷми ҳисми саҳти матлуб ба ҳаҷм моеъ тангкардабарвардааш баробар мебошад.

Омӯзгор: дуруст баён кард, биёд акунун ба иҷрои кори озмоиший шурӯъ мекунем. Ҳонандагон мустақилона ба иҷрои кор сар мекунанд (тартиби иҷрои кор дар китоби дарсӣ). Омӯзгор байни мизҳои кории хонандагон гашта, рафти амалиётӣ онҳоро назорат карда, ёри мерасонад.

Ҳонандагон натиҷаи таҷри-

ба (қимати масса ва ҳаҷми ҳисми матлуб) -ро якчанд маротиба чен карда, ба ҷадвал мегузаронанд ва аз рӯи формула зичи ҳисми саҳти матлубро ҳисоб мекунанд.

Ҷамъбости дарс: омӯзгор ҳисми саҳти матлубро якчанд хонандаро дар таҳтани синғ менақисад ва қимати миёнаи зичи ҳисми матлубро муайян мекунад. Баъд қимати ёфтаи ҳар як хонандаро бо қимати дар ҷадвали овардашуда мӯқиса карда, хулоса мебарорад.

Супориши хонагӣ: тайёр кардани ҳисоботи ҳаттӣ доир ба иҷрои кори лабораторий (агар барои тайёр кардани он дар дарс вақт нарасад); тақрори мавзӯъ ва иҷрои супориши аз китоби дарсӣ бо мақсади омода соҳтани хонандагон ба омӯзиши мавзӯъ нав.

Бояд қайд кард, ки дарсҳои кори озмоишии фронталӣ асосан вобаста ба омӯзиши маводи таълимӣ бо мақсади омӯхтани маълумотҳои нав; тақрор ва мустақамкунии дониш, ташаккули маҳорат ва малакаҳои амалий; назорат ва баҳисобигарии дониш, маҳорат ва малака ташаккул гузаронида мешаванд.

Г. Одинабеков,
омӯзгори фанни физики
Литсеейи инноватсионии
"Душанбе"

Сайидо Насафӣ яке аз ҷаҳраҳои бузурги адабиёти тоҷики нимаи дуюми асри XVII мебошад, ки нағанҳо дар ҳавзаи адабии Мовароуннаҳр, балки дар Ҳурсон ва Ҳинд низ ӯзбекӣ бор дошт.

Дар андешаҳои панду ахлоқиаш Сайидо таъқид менамояд, ки инсон бояд меҳнат кунад ва бо обилаи кафи даст нон ҳӯрад. Монанди бοғбоне, ки

ризқи худ ё нони худро ба воситаи меҳнат аз ҳосили боғаш дарёб мекунад, бояд пайдо кунад:

Рӯй наиморад ба хони ҳеч кас соҳибхӯнар.

Боғбон ризқи худ аз пушти гулистан мөхӯрад.

Барои пайдо кардани кути лоямут саъю қўшиш лозим аст. Ҳатто мисли сангни осиёи инсон ҳам дар зиндагӣ, дар гардиш, дар таку дав бошад:

Рӯй насиби кас ба нишастан намешавад,

Бояд чу осиёизи пайи обу дона рафт.

Сайидо дар таҷрибаи зиндагиаш дид, ки бе талаб, бе саъю қўшиш муроде ҳосил намешавад:

Бе талаб эй Сайидо, мақсад намоёяд ба даст,

Чо ба маҷлис мекунад най аз фиғони хештанд.

АЗ ин чост, ки Сайидо илму ҳунарро тарғиб мекунад. Бояд ҳар як фард аз хурдӣ қасбу ҳунар ва илму дониш омӯзанд. Бесабаб нест, ки ҳалқ мегӯяд: "Ба як ҷавон 40 ҳунар кам аст".

Сайидо, марди ҳунарманд аз тарафдуд форие аст,

Даст агар дар кор машаул аст, по осуда аст.

Ё ин ки ҳалқ мегӯяд: "То дастат начунбад, даҳонат намечунбад".

АЗбаски адаб марди ҳунарманд буд, нозукиҳои онро хуб эҳсол мекард ва ба аҳли ҳунар муҳаббату самимия-

ТАРФИБИ РОСТИЙ ВА АХЛОҚИ НЕК ДАР АШЬОРИ САЙИДОИ НАСАФӢ

**Худро чу соя дар таҳи девор ҷо макун,
Дилро ҷароги гӯша мотамсаро нақун!
Паҳлу бар остонаи нағзаслатон манех,
Аз ноҳуни паланг ба худ муттако макун!**

Барои ин, ҳаёти худашро мисол меорад. Шоир дар пеш дунон сар ҳам кардан, ҳушомад заданро бад мебинад ва шодаст, ки ба ин роҳи ифлос нарафтааст ва аз дигарон низ талаб мекунад, ки тамаъқор нашаванд:

**Сайидо, ҳарфи тамиъ дар хотираро гар бигзарад,
Мешавад бегона ҳар ҷо ошно бошад маро.**

Шоир таъқид мекунад, агар ҳоҳӣ, ки ба душман зафар ёбӣ, дар зиндагӣ осуда бошӣ дӯстонатро гум макун, зеро дӯст барои инсон асо аст:

**Рафиқ аз каф мадҳҳо ҳоҳӣ, ки дар мансил барӣ
худро,**

**Шавад санги сари раҳ, ҷун асо дар дасти ланг
афтад.**

Сайидо дар масъалаи таълиму тарбия фикрҳои ҷолиби дикқат гуфта, таъқид менамояд, ки бояд шахс дар ҷавонӣ саъю қўшиш кунад, то ки аз тарбияи устодон, мураббииён, муаллимон бархӯрдор шавад:

Беморро гизои мувоғиқ қунафад нақӯ,

Бетарбият заиф тавоно намешавад.

Ғайр аз ин, Сайидо мувоғиқи таҷрибаи рӯзгор дар охир ба ҷунин ҳунар мекунад, ки дар ҷамъият шахси бе тақяъҳо, ҷуне бесоҳиб ҳарғиз ба муроди дил намерасад:

Бе мураббӣ зери гардун муттабар намеон

шудан,

Моҳи нағро рафта-рафта ҷарҳ оламғир кард.

Ҳуносайи шоир, дар ҷомеа гарчанде, ки фазлу донишдорӣ, сиёсатмадору соҳибтадбир ҳаҷстӣ, аммо агар тақяъҳо надошта бошӣ, корат ривоҷ намеёбад, ба мақсад намерасӣ, ҳору забун мегардӣ. Албатта, фикрҳои пешқадами адиб имрӯз ҳам қимати худро гум накардаанд ва аҳамияти тарбияи доранд.

Абдураҳими Абдуллоҳ, устоди ДТТ

ТОЗАГЙ ГАРАВИ САЛОМАТИСТ

Дар тозаю озода нигоҳ доштани синфонахо ва хурраму кабудизор гардонилдани гирду атрофи донишгоҳ саҳми коргарони хочагӣ, баҳусус фаррошҳо назаррас аст. Маҳз меҳнати софдипонаи онҳост, ки синфонахо ва ҳудуди донишгоҳ мудом тозаю озода буда, ба тапаботи санитарию гигиений ҷавобӣ аст. Тавре коменданти бинои таълимии №2 Манзура Қаюмова иброз дошт, кулии фаррошон баҳри ободониию хуррамгардонӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани даҳлез, синфонахо ва ҳудуди донишгоҳ масъупияти баланд эҳсос мекунанд.

Рӯйно Ҳақназарова. Ҳаремгул



Амонова (аз бинои таълимии №1), Аспия Чоршанбеева, Ҳолдона Сафарова (аз бинои таълимии №2), Мамлакат Гулова (аз бинои таълимии №3), Қумрӣ Нурова (аз бинои таълимии №4), Шаҳригул Имомалиева (аз бинои таълимии №5), Нигина Қаюмова (аз бинои таълимии №7), Аниргул Убайдова (аз бинои таълимии №8) ва ҷанде дигарон аз ҳамин қабил фаррошҳоенанд, ки бо меҳнати ҳалопу софдипона вазифаи хизматиашонро содикона ба ҷо меоранд.

Ин ачиб аст

ЮЗ

Ин ҷонварро бо номи юз аксарият намедонанд ва намешинсанд. Дар байни мардум маъмул аст, ки ўро як навъи паланг мегӯянд. Аслан ин аз хонадони палангҳоست. Юзро бо забони арабӣ "фаҳд" ва бо туркӣ "бориш" мегӯянд.

Юз даррандаи бисёр тундхӯй ва ниҳоят пурғазаб аст. Онро аз хурдиаш одамон гирифта, барои ширкор тарбият мекунанд. Байни даррандаҳои ширкоркунанда аз ҳама хубшикор юз аст.

Пайдоши ин ҷонварро дар рисола ҷунун гуфтаанд: "Ҳар гоҳ, ки шеру паланг бо ҳам ҷуфт шаванд, аз онҳо юз пайдо мешавад. Мисле, ки аз аспу ҳар астар (ҳаҷир) ба вучуд меояд".

Модарӯз аз нараш дидар ширкор тезтар ва зудгирандатар аст.

Ҷузи ваҳшӣ чун пир шавад, аз ширкор мемонад. Вай худро ба назди ҷавонюз мегираду ҳамеша шаҳсаи сайди ў тӯъма мегӯрад.

Дар "Аҷоибул-маҳлуқот" гуфта шудааст, ки ҷунун соҳибаш ба ўни ёз дорад, вай мисли саг худро ҳору залил гардонда, аз қафои соҳибаш ба ширкор намеравад. Аз ин рӯ, соҳибаш маҷбур мешавад, ки ўро бо худ савор карда, ба ширкор барад.

Дигар ин ки ҳар гоҳ меҳонд, ки юзро таълим диҳанд, то ки сайди қапидаашро нахӯрад, сагро дар назди ў биза-

нанд, барои он, ки гӯшти ширкор-кардаашро хӯрдааст, юз бо зирракии худ инро дарк карда, сайди кардаашро даҳон намезанд. Ва ҳеч гоҳ роҳ намедиҳад, ки ўро бизанд.

Хислати дигари юз он аст, ки аз соҳиби худ гӯшти пок металабад. Яъне гӯшти сайди мурдаро



намехӯрад. Ҳангоми ширкор юз аз қафои сайд аз ҳад зиёд намедавад. Вай ба ҷор-ҷонҷӯҳ ҳаракат агар онро гирифта натавонист, боз мегардад.

Аввалин касе, ки юзро аз қафои худ ба болои асп шинонда ва ба ширкор бурд, Язид ибни Муъовия буд.


Ин дарранда садои хуш ва шаробро дӯст медорад.

Дар рисола таъкид гардидаст, ки гӯшти юз дар мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат ва назди шиамазҳабон низ ҳаром ҳукм шудааст. Магар он ки имом Молик онро макрӯҳ доништанд.

Агар заҳраи (талҳа) юзро бо асал ва намак омехта карда, ба ҳар гуна ҷароҳати вазнине бибанданд, он ҷароҳатро зуд сиҳат мегардонад. Ҳарчанд, ки гӯшти юз ҳаром ҳукм шудааст, хӯрдани он тани замифро қувват бахшида, зеҳро тоза мегардонад.

Аз "Рисолаи Сайдия"

Дилаи тухм				Зарфи са-фолӣ					На-шъу-намо						
Ахбори шабакаи РТР		Номи наш-риёти давлатӣ		Моддаи тарканда		Муқобилмаънои «шин»		Баҳр дар Шарқи Наздики Осиё	Маркази вилоят дар Ру-сия	Моҳи сол		Дарҳои асосӣ ва ...		Гурехтан, ҳичрат	
Майса, сабза				Яроқи сарди дароз	Зоти тӯти	Воҳиди пули Хиндустан		Хокай ли-босшӯии дар гузашта маъруф		Та-вал-луд-на-шуда				Зарф барои ҳӯроки чорво	Қарори қатъӣ
Шарму ҳаё	Ёд ги-рифтан, таълим гирифтан	Таъ-ли-м-гоҳи динӣ		Кирми рӯда		Нақш дар сахна				Ма-съу-лият		Авто-моби-ли олмонӣ		Пай-вандаки шартӣ	Сафар... - қаҳра-мони ҶБВ
Мева						Анбо-ри яроқ		На-въи ранг	Амонӣ, осоиш						
		Фулузот, оҳан		Шӯъбаи ...ҳо;		Даъват ба намоз			Шакли назмии «аз»						
Амири охирини Буҳоро		Сковородка (тоҷ.)		Калиди автоматики барқ		Баҳшиш, инъом			Дарҳати ростқомат						
Сардӣ		Ҳаёт, зиндагӣ				Равам - меравад, истам - меистад									
Садақа		Пеш аз имрӯз		Русӣ - «но-вой», англ. - «new», тоҷ. - ...		Ба ҷашм намудор		Кашида-ни ҳаво ба шуш		Фи-реб, дурӯғ					
				Шоҳи Шекспир											



ТАҲЛИЛИ ШЕЪРИ «ДАР ОН СОАТ»-И ЛОИҚ ШЕРАЛӢ

Лоиқ Шералӣ яке аз сухансароёни муосири тоҷик аст, ки ашъори баландпояю шуҳратмандаш мавриди баррасию омӯзиши муҳаққиқони ашъораш қарор гирифтааст ва мегирад. Устод Лоиқ шоире буд дорои табъи баланди шоирӣ ва истеъоди нодир. "Дар ашъори ошиқонаи Лоиқ голибан ҳиссииёти наҷиби инсони зиндадил ва ҳаётдӯсте тараннум мешавад, ки дар роҳи ишӯ вағдорор ва ба аҳдаш пойдор аст." Аз ҷумлаи ин ҳиссииёти наҷиби инсони зиндадил ва ҳаётдӯст дар шеъри "Дар он соат" бисёр ҷолиб тараннум мешавад. Дар ин шеър шоир сухан аз муҳаббати поки инсонӣ, ҳарф аз эҳсоси амиқ, андеша, бо рӯҳияи афзуда гуфтааст. Бешубҳа, шеъри "Дар он соат" шеъри ангеза ва шеъри андеша аст. Зоро дар шеър сужет танҳо нигори шоир аст, ки ў дар васфа сухан мекунад. Оғаридани ин мисраҳо ангезаи муҳаббати поки инсонист, ки мавҷу авҷ дорад дар рӯди пуртӯғёни илҳоми шоир. Мантиқи ин шеър шеваи таъқидист, ки шоир ба ин шева мешвэр мезанад бар ҳадаф. Муҳтавои ҳадафи шоир ин аст, ки бо ёри дурафтодааш таъқид кунад, ки ўро фаромӯш насозад. Шоир мегӯяд:

Дар он соат
Ки барги охирин гулҳои фасли
Тирамаҳ, аз богу бӯстонҳо
Ба сад афсӯс пар чинанд,
Ба хилват ёд кун аз ман!

Шоид дар зеҳни шоир рӯзгори воқеии бо ҳамбудан бо ёри меҳрубони дурафтода чун заҳме боқист. Гоҳ-гоҳе боди ҳаёл рӯи ин заҳми ба ёдгор мондоро озор меовараад. Чаро, ки дар ҳар банди шеър шоир лаҳзаҳоеро ба тасвир меонрад, ки ёрав фориғ бошад аз андешаву ҳолати дарроку назарбине дошта бошад ба дунё. Танҳо сифатҳоеро чун: "/Ки оби рӯдҳои тирамаҳ, беҳолу бетӯғён/, Зи соҳилҳо фурӯ шинанд/, Ки ҳолӣ ёбӣ кунни хонаи худро/, Ки ҳолӣ аз ғамиши

рин бубинӣ он дили фарзонаи худро/, Ки гардун бо ҳама бадру ҳилолонаш, ба-роят ҳамчун пӯффакҳои дasti кӯдакон ноҷиз бинмояд/, Ки ин дунёи беогозу бе-анҷом/, Ба-роят як нағас по-ёназир ояд. Ба раҳмат ёд кун аз ман/" ёдрас мешавад. Шоир бо он нигори дурафтода дилсӯзии хосеро мепарварад. Сармастию бепарвои ёрашро раҳо месозад. Бигзор дар хурсандию форигбонияш ёд аз ў накунад. Манзури устод Лоиқ он аст, ки ёрав танҳои накашад. Дар он соат, ки дар хилват аст, қалбаш губор дорад ва рӯди пуртӯғёни ишқаш чун оби рӯдҳои тирамаҳ беҳолу бетӯғён аст, дунё бо ҳама ҷангӯи ҷидолонаш ба ҷашми ёраваш ноҷиз бинмояд ёд аз ў кунад мегӯяд. То банди сеюми шеър тағсилоти бадеи дорад, ки хотирот аз нигоре меравад, ки шоир сифатҳоюро нағӯфтааст. Ў дар шеър пайдост чун нигори дурафтода. Шеър инҷо ба нуқтаи дигаре пайвандӣ меҳоҳад, зоро хонанда танҳо дар тасвир манзараҳои табиатро бо шукурои ҳазонию боронӣ мебинаду паси ҷодари ҳаёл нигори дурафтода, яъне чӣ? Шоир ба ҳигора мегӯяд, ки ёд аз ў кунад. Ҷаро? Чи муносибату чи пайвандие дорад бо ин нигори дурафтода? Ҷавоби ин суоли хонандаро устод Лоиқ шоирона дар мисраҳои ҷорӯм бисёр ҷолибу возех гуфтааст. Агар ба мисраҳои банди сеюми шеър таҷавҷӯҳ намоем, маълум мегардад, ки бори маънӣ дар ин банди шеър нуҳӯфтааст. То ин банди сеюми мазмуни шеър дар тасвир манзури шоир аз мақсад пурра нест. Дар ҷеҳрои тасвирни шоир мақсади ҷолибу муассир нуҳӯфтааст, ки афзуданист. Ниҳоят дар банди ҷорӯми



шеър мазмуни ниҳои қалбашро ошкор мегӯяд, ки воқеияти дигар аст:

**Замоне ошиқат будам,
Ҳамин давлат маро коғист!
Касе як лазҳа ошиқ буд, медонад,
Ки дар он лаҳзаи умри худоёна
Тамоми зиндагиро метавон
фаҳмиду ботил кард...**

Акун дар фазои зеҳни ҷизи дигаре зам мешавад. Ин ҷо ангеза аз гузашта, андеша ва эҳсос бо мадади зеҳни шоир мерасад, то аз он зебу зиннати андешашро ҷома пӯшонад. Шоир аз нигоҳи ботин бо соати ҳастие, ки дастрасаш нест, пайванд месозад шикастапайвандро ба ёди замоне, ки завқу меҳрпарварданҳо дошт. Ба ёди он нигор, он лаҳзаи умри худоёнаро, он давлати бебадалро ифшо месозад ва аз ниҳояти он ҳулоса мекунад ва мегӯяд: "/Агар мо розиен аз ишҳ, Дунё ҳам зи мо розист."/ Лоиқ эҳсосот ва ҳолати ғаноии шеърро бештар дар муҳити табиати ва пайваста бо ёдҳову ҳотираҳо иброз медорад. Дар шеърҳо, ки ёдҳо ва хотираҳо тағсил мейбанд, таассурут аз ваъзу ҳолати қайфияти гӯяндаи шеър ва муҳотаб дар вобастагии

муҳит бо ҷузъиёти мушаххаси он дар назари хонанда ҷилва мекунад". Дар ин шеър таваҷҷӯҳи шоир бо тағсирни мазмун бештар аст. Дар тағсир қаҳрамони ў ҳадафи бадеиро ба ҷилва меорад. Симои қаҳрамони шеъраш танҳо дар мөхвари авчи маънӣ ба хонанда нузул мекунад. Шоир бо ибрози тағсир хонандаро аз гузашти умри гузаро ҳушдор медиҳад. Шеърро пуробу ранг мекунад, аз тасвири манзараҳои зебои табиат, аз тасвири лаҳзаҳои ширину рангини гинойи то мақсади ибрози мазмуни шеър хонандаро ба ваҷӯ биёд. Дар банди ҷорӯми шеър, ки давоми мисраҳои нотамоми банди сеюм аст, шеърро шоир бо як ҳасрати мабодо ҷамъбаст мекунад, ки дар зеҳни хонанда низ нуқтагузорӣ мекунад. Хонанда бо ин мисраҳо қисмати ниҳои Инсонро дар тасвир мебинад. Инсон-он ёри меҳруbon, ғамхор, ёдгор, афсонаи ширини умр бо ҳама он бузургӣ фанопазир аст. Шоир мегӯяд:

**... Агар шаб ё саҳар нодида
ҷашматоро
Бипӯшам ҷашм аз дунё,
Ту, эй афсонаи ширини умри ман
Агар номи маро н-орад ба ёдат
нагмаи якрези боронҳо,
Ба миннат ёд кун аз ман!**

Устод Лоиқ дар ин шеър ишқи поки инсониро, дар ишқ пойдору устувор будани инсонҳоро тараннум мекунад. Вобастагию ҳамрангии табиату ишқу инсонро шоир ҳунарманди мо чун нақошӣ, пайкарасозӣ ва оҳангозӣ дар шеър таҷассум мекунад, ҷуноне донишманди шинохта Алиасари Шеърдӯст мегӯяд: "Шоир бо забони тасвир меҳоҳад бигӯяд, ки бо фаро расидани пойиз табиат мемирад ва ин маъноро бо ҳунармандӣ бо рангҳо ва ҳатҳои зариф таҷзия мекунад ва ҳаҷор таблои пайваста аз пойиз меофаринад".

Тагойгули Саъдулло,
китобдори китобхонаи ДТТ

Самая высокая гостиница в мире



Gevora Hotel спальня

До этого самым высоким отелем в мире был J W Marriott Marquis Dubai (ранее известный как Emirates Park Towers Hotel Spa). Стоя на 355,35 м (1,165,84 фута) от уровня земли до верхней части мачты, это примерно на метр короче, чем новый рекордсмен.



12 февраля 2018 года в ОАЭ в Дубае открылся самый высокий в мире отель, предназначенный для всех желающих. Впечатляющий вид на столицу ОАЕ сделает ваш ночлег не забываемым. Золотой, 75-этажный отель Gevora имеет 356,33 м (1,169 футов) в высоту, и включает 528 гостиничных номеров, которые поднимаются до 71-го этажа.

Здание-башня было построено в течение четырех лет и первоначально планировалось как жилое, но недавно было преобразовано в гостиницу. В Gevora Hotel имеется четыре ресторана, открытый бассейн, роскошный спа-салон на 71 этаже,

а также оздоровительный клуб и джакузи. Gevora Hotel стремится привлечь семьи и туристов, ищущих спокойного отдыха в центре Дубая. Генеральный менеджер отеля Jairaj Gorsia описывает его как "домашний отель Эмиратов."



Самый высокий отель Дубая

"Наши гости ищут хорошее спальное место, изысканный кофе и удобства. Отель находится в центре Дубая, и мы предлагаем высококачественный сервис, в отличие от многих соседних пятизвездочных отелей", - сказал г-н Горсия. "Мы выходим на рынок с ценой чуть ниже средней в этом направлении бизнеса. Цены на номера, которые мы предлагаем, считаются очень конкурентоспособными", - добавил он.



Бассейн отеля Gevora

Средняя стоимость номера 134 / \$191 за ночь.

Фановар <small>Новини Демократии Таджикистан</small>	МУАССИС: Донишгоҳи технологија Таджикистан	Рӯзнома ба се забон: тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ҷолиб мешавад.
САРМУҲАРРИР: Рачабалӣ ШАРИФОВ		

Хайати таҳририя:

Амонзода И.Т., Тошматов М.Н., Юсупова З.Р.,
Ҳакимов Ф.Қ., Бобоев Х.Б., Юсупов М.Ч.

Нишонии мо:
734061- ш. Душанбе, кӯчаи Н.Қарбоев 63/3

Рӯзнома ба хотири риояи озодии афкор маводеро низ ба табъ мерасонад, ки хилофи назараш аст. Аз ин рӯ, масъулияти ақидаи муаллифро ба уҳда намегирад.

Рӯзнома 04 июли соли 2017 таҳти рақами 007/рз-97 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Таджикистан ба ҳисоб гирифта шудааст.

Рӯзнома дар ҶДММ «Мега принт»-и шаҳри Душанбе ҷолиб мешавад. Төъдоди нашр 2000 нусха.